

ТАҚРИЗИ

муқаризи расмӣ, номзади илмҳои педагогӣ Камолзода Сайфиддин ба диссертатсияи Нодирзода Сайзароб Сайали дар мавзуи “Таҳаввул ва рушди равандҳои библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990): дастовардҳо ва мушкилот” барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ)

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва мундариҷаи диссертатсияи Нодирзода Сайзароб Сайали “Таҳаввул ва рушди равандҳои библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990): дастовардҳо ва мушкилот” ба зербандҳои 1.2, 2.7 ва 2.9-и банди 3-и шиносномаи ихтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ) мутобиқат мекунад. Соҳтор ва масъалаҳои дар он баррасишаванда, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот низ ба ихтисоси илмии зикршуда мутобиқ ва ҷавобгӯ мебошанд.

Муҳиммияти мавзуи диссертатсия. Таҳқиқоти мазкур нишон медиҳад, ки то кунун дар илми таърихи библиографияи тоҷик равандҳои ташаккул, таҳаввул ва мушкилоту дастовардҳои библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990-уми асри XX мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор нағирифтаанд. Аз ин рӯ, таҳқиқи таҳаввул ва равандҳои рушди библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990) саривақтӣ буда, барои муайян намудани дурнамои рушди библиография аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва таъриҳӣ аҳаммияти илмию амалиро доро мебошад.

Муҳим будани таҳқиқи мавзуи мазкур боз дар он зоҳир мегардад, ки мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифтани таҷрибаи фаъолияти библиографии китобхонаҳо ва марказҳои библиографӣ дар солҳои 1960-1990-уми асри XX барои асоснокнамоии таърихи падидӣ, марҳилаҳои инкишофи назария ва амалияи библиографияи тоҷик шароит фароҳам оварда, ҷиҳати муайяну мушахҳас намудани мушкилоту дастовардҳо ва дурнамои рушди он мусоидат менамояд.

Сатҳи навғонии натиҷаҳои диссертатсия ва нуктаҳои илмии ба ҳимояи пешниҳодшаванда. Навғонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар он бори аввал дар такя ба маводи бойгонӣ, маъҳазҳои чопӣ ва теъдоди зиёди асарҳои библиографӣ, равандҳои таҳаввул ва рушди библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990 таҳқиқ шудааст. Ҳамчунин, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои дар таҳқиқот тарҳрезишуда,

теъдоди зиёди адабиёти чопӣ ва маводи интишорнаёфта мавриди коркард ва омӯзиш қарор дода шудааст, ки бештари онҳо аз нигоҳи илми бори нахуст баррасӣ гардидаанд. Дар баробари дастовардҳо, инчунин, камбудину мушкилоти чойдошта дар фаъолияти библиографии китобхонаҳо ва марказҳои библиографӣ низ баррасӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо барои рушди минбаъдаи библиография дар шароити соҳибистиклолии Тоҷикистон муайян ва тавсияҳои мушахҳас пешниҳод карда шудаанд.

Таҳқиқоти диссертационии Нодирзода Сайали дорои як ҷаҳонӣ натиҷаҳои муҳимми илмиест, ки бори нахуст дар илми библиографишиносии тоҷик пешниҳод гардида, аз арзишҳои назариявӣ ва амалӣ барҳӯрдор аст. Муҳимтарин нуктаҳои илмие, ки диссертант ба ҳимоя пешниҳод намудааст, аз инҳо иборатанд:

– асоснок намудани библиографишиносӣ ҳамчун илми мустақил, ки дар давраи таҳқиқшаванда масъалаҳои рушди самтҳои афзалиятноки библиография: созмондии дастгоҳи маълумотию библиографӣ, услуби таҳияи навъу шакл ва жанрҳои муҳталифи дастурҳои библиографӣ, роҳандозии ҳадамоти маълумотӣ-библиографӣ, иттилоотӣ-библиографӣ, тавсиявӣ-библиографӣ ва омӯзишу тарғиби донишҳои библиографиро мавриди таҳқиқу баррасӣ ва таҳлил қарор додааст;

– дастовардҳои назарраси рушди библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990 аз бисёр ҷиҳат ба омилҳои зерин: зиёдшавии теъдоди нашри китоб ва матбуоти даврӣ; таъсиси китобхонаҳои нав ва роҳандозии низоми нави марказонидани китобхонаҳо; афзудани эҳтиёҷоти иттилоотии ҷомеа; вусъат ёфтани фаъолияти марказҳои библиографӣ ва шуъбаҳои библиографии китобхонаҳо; тайёр кардани мутахассисони баландихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии соҳаи китобдорӣ дар ҷумҳурӣ ва берун аз он; созмондии курсҳои такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва семинарҳои омӯзиший, робитаи ногусастаний доранд;

– равандҳои таҳаввул ва рушди фаъолияти Палатаи давлатии китобҳои ҶШС Тоҷикистон (минбаъд ПДКТ) мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шуда, функсияи он аз ҷиҳати назарӣ ва илми-методӣ асоснок карда шудаанд;

– муҳиммият ва аҳаммияти баргузории экспедитсияҳои илми, ҷиҳати ҷамъоварӣ, коркарди адабиёти дастрасшуда ва дар заминай он таҳияи дастурҳои нави библиографии чопӣ ва электронӣ, ки бо сабабҳои айниву зеҳнӣ он осори чопӣ дар силсилаи дастурҳои библиографии чорӣ ва тарҷеъии Палатаи давлатии китобҳои

Тоҷикистон шомил нашудаанд, зарурияти аввалиндарача пайдо мекунад;

– тачрибай гании марказҳои библиографӣ, аз қабили КМТ, КМИ ба номи И. Ганди АМИТ, КДБҶ ба номи М. Миршакар, КҶИТТ, Китобхонаи давлатии патентию техниқӣ ва китобхонаҳои илмии мактабҳои олии ҷумҳурӣ мавриди омузиш ва хулосағирий қарор дода шуда, ҷойгоҳ ва саҳми бузурги онҳо дар таҳаввул ва рушди библиографияи илмӣ-ёрирасон ва тавсиявӣ баррасӣ ва собит шудааст;

– шартҳои муҳимми таҳаввул ва рушди минбаъдаи библиографияи тоҷик, ки аз бисёр ҷиҳат ба тақвияти заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои библиографӣ, бо мутахассисони баландихтисос таъмин кардани марказҳои библиографӣ ва шуъбаҳои библиографии китобхонаҳо, такмили соҳтор ва зиёд намудани теъоди нашри дастурҳои библиографӣ бо дарназардошти эҳтиёҷоти китобхонаҳо ва марказҳои иттилоотӣ, роҳандозии нашри дастурҳои библиографии электронӣ ва тарғиби онҳо тавассути шабакаҳои интернетӣ вобастагии зич доранд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳо. Диссертатсияи муҳаққиқ бо забони хуби илмӣ таълиф гардида, андешаронӣ, сабки баён, таҳлилҳо, хулосаю тавсияҳо мантиқию мушаҳҳас мебошанд. Мақолаҳои батабърасонидай муҳаққиқ низ муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос намуда, аз лаёқати илмии довталаби дарашаи илмӣ шаҳодат медиҳанд. Хулосаи диссертатсия низ хуб аст, муҳаққиқ тавонистааст, ки дар 8 банду 22 зербанд асоситарин натиҷаҳои бобҳову фаслҳои таҳқиқоти ҳудро ба таври муҷаз баррасӣ намояд. Тавсияҳои муҳаққиқ низ мантиқӣ пешниҳод шудаанд.

Аҳаммияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Аҳаммияти илмӣ ва амалии таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки дар китобхонаҳо ва марказҳои библиографӣ библиографияи тавсиявӣ дар солҳои 1960-1990 нисбат ба дигар навъҳои библиографияи тоҷик рушд намуда, дар қонеъ гардонидани ниёзҳои иттилоотии оммаи васеи ҳонандагон, хизматрасонии библиографӣ, тарғиби адабиёт ва роҳҳои самарабахши роҳбарӣ ба ҳониш саҳми муносиб гузоштааст, ки ин сабаки таъриҳӣ омили муҳимми рушди библиографияи тоҷик дар замони соҳибистиклолӣ мебошад. Натиҷаи таҳқиқот дар шакли пешниҳоду хулосаҳои илмӣ манзури олимон, мутахассисон ва китобдорони ҷумҳурӣ гардида, ҳангоми навиштани рисолаҳои ҷамъbastӣ оид ба таърихи библиографияи тоҷик, дарсномаву барномаҳои таълими барои донишҷӯёни факултети китобдорӣ ва иттилоотшиносӣ, таҳияи консепсияҳо, барномаҳои рушд ва лоиҳаҳои

давлатӣ, мавриди истифода қарор мегирад. Натиҷаҳои таҳқиқот, инчунин дар иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотии олимону мутахассисон, унвончӯёну донишҷӯён ба сифати манбаи муҳимми илмӣ хизмат намуда, ба фаъолияти омӯзгорӣ, аз ҷумла ҳондани лексияҳо ва баргузории дарсҳои амалӣ аз фанҳои таълимӣ: «Библиографишиносӣ», «Таърихи библиографияи тоҷик», «Услуби таҳияи дастурҳои библиографӣ» мусоидат менамояд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертант дар 3 дастури методию библиографӣ ва 21 мақолаи илмӣ инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла 5 мақолаи муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.

Мундариҷаи диссертатсия: Диссертатсия дар ҳаҷми 202 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф гардида, аз муқаддима, ду боб, чаҳор фасл, ҳулоса, феҳристи манбаъҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда (346 номгӯй), замимаҳо (9 ҷадвал), иборат аст.

Соҳтори диссертатсия аз муқаддима, мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, тавсифи умунии таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, объект ва мавзуи (предмет) таҳқиқот, фарзияи таҳқиқот, марҳила, макон ва давраи таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот, сарчашмаи маълумот, заминаҳои эмпирикии таҳқиқот, пойгоҳи он, навғонии илмии таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои пажуҳиш, мутобиқати диссертатсия ба шинономаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия иборат мебошад.

Боби якуми диссертатсия “Пайдоиш, таҳаввул ва рушди назария ва амалии библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990” унвон дошта, аз ду зербоб иборат мебошад. Муҳакқиқ заминаву омилҳои пайдоиш, таҳаввул ва рушди назарияи библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990-ро мавриди баррасӣ қарор додааст. Тавре муаллиф зикр кардааст: “Ҳадаф аз омӯзиши мавзуъ дар заминай таҳлили осори илмии олимони соҳа муайян намудани самтҳои афзалиятноки илми библиографишиносии тоҷик мебошад. Илова бар ин, таҳқиқот имкон медиҳад, ки қабл аз ҳама, тавсияҳои илман асоснокшуда барои рушди минбаъдаи соҳа ва таҳқиқи алоқамандии афкори муҳакқиқони тоҷик дар инкишофи библиографияи тоҷик ҳамчун соҳаи илм пешниҳод мегарданд” [диссертасия, с. 24]. Дар идома муаллиф мағҳуми

«библиографишиносӣ»-ро дар асоси назарияи олимони варзидаи соҳаи библиографияи тоҷик Р. Шарофзода, Қ. Бӯриев, Г. Маҳмудов, Қ. Ғуломзода ва дигарон ба бахсу баррасӣ қашида, сипас андешаи худро чунин пешниҳод намудааст: “Библиографишиносӣ ҳамчун илми мустақил дар таҳқиқу баррасии масоили марбут ба заминаҳои пайдоиш, давраҳои ташаккул ва қонуниятҳои инкишофи библиография, созмондихии дастгоҳи маълумотию библиографӣ, вижагиҳои услуби таҳияи навъу шакл ва жанрҳои муҳталифи дастурҳои библиографӣ, роҳандозии ҳадамоти маълумотӣ, иттилоотӣ, тавсиявии библиографӣ ва омӯзишу тарғиби донишҳои библиографӣ саҳм мегирад” [диссертасия, с. 25]. Яке аз мақсадҳои таҳқиқоти илмӣ пешниҳоди роҳҳои ҳалли масоили норушану сарбаста мебошад. Вокеан, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки библиографишиносии тоҷик имрӯз низ мувоҷеҳ ба мушкилот аст. Чуноне ки муаллиф зикр кардааст, “набудани мағҳуми ягонаи миллии библиографишиносӣ ва истеъмоли ибораҳои ҳаммаънои «фехрист», «китобнома», «нишондиҳанда», «фехристнигорӣ», «китобноманигорӣ», «библиографинамоӣ», инчунин набудани маркази ягонаи ҳамоҳангозии истифодаи мағҳумҳо ва роҳандозии корҳои илмӣ-таҳқиқоти марбут ба масоили библиографишиносӣ, бо дарназардошти эҳтиёҷоти библиографии гурӯҳҳои гуногуни хонандагон нашр нашудани силсилаи дастурҳои библиографӣ, низоми дастрасӣ ба осори библиографӣ ва гайра” масъалаҳое мебошанд, ки бояд роҳҳи ҳалли худро ёбанд. Ҳамзамон, муҳаққиқ барои ҳалли мушкилоти зикршуда ва рушди ояндабинии соҳа пешниҳодҳои мантиқӣ ироа намудааст, ки зикри онҳо фурсати бештарро талаб менамояд. Бинобар ин, ба сахифаҳои 26-27-и диссертасия таваҷҷуҳ менамоем. Инчунин, зербобҳои боби аввали таҳқиқот “Заминаҳои пайдоиш, таҳаввул ва рушди назарияи библиографияи тоҷик дар солҳои 1960-1990” ва “Фаъолияти Палатаи китобҳои Тоҷикистон ҳамчун маркази библиографияи давлатӣ дар солҳои 1960-1990” низ хеле хуб таҳлилу баррасӣ шуда, аҳаммияти баланди илмӣ-таъриҳӣ доранд. Як нукта мавриди таъқид аст, ки муҳтавои диссертасия нишон медиҳад, ки муаллиф дар пайдо кардани сарчашмаҳо ҷустуҷӯҳои зиёд карда, ба таҳқиқоти олимони хориҷӣ низ ошноии наздик дорад ва дар мавридҳои зарурӣ аз онҳо иқтибос овардааст. Ба андешаи инҷониб, таҳқиқи масоили библиографияшиносӣ масъулияти баланд ва ковишиҳои зиёдро талаб мекунад. Аз ин ҷиҳат, метавон гуфт, ки муаллиф дар таҳқиқи ин мавзуъ ба муваффақият даст ёфтааст. Дар

мачмуъ, комёбиҳои муҳаққиқ дар боби аввали таҳқиқот хеле зиёд ва барои соҳа басо зарур арзёбӣ мешаванд.

Боби дуюми диссертасияи Нодирзода Сайзароб Сайали “Равандҳои таҳаввул ва рушди библиографияи илмӣ-ёрирасон ва тавсиявии тоҷик дар солҳои 1960-1990” унвон гирифта, аз ду зербоб иборат аст. Зимнан бояд қайд намуд, ки мақсади библиографияи илмӣ-ёрирасон осон намудани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва қасбӣ-истеҳсолии олимону муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм мебошад. Яъне фаъолияти қитобноманигорӣ ин пеш аз ҳама пешниҳод намудани иттилооти библиографӣ ба муҳаққиқон ва алоқамандони қитоб мебошад. Инчунин, дар баробари ин мутобики вазифаҳои асосиаш библиографияи илмӣ-ёрирасон муваззаф аст, ки эҳтиёҷоти иттилооти библиографии мутахассисони соҳаҳои саноат, қишоварзӣ, соҳтмон, нақлиёт ва хизматрасониро низ саривакт таъмин намояд. Маҷмуан, дар ин боб ҳам муҳаққиқ тавонистааст мақсаду вазифаҳои гузошташударо бо сарбаландӣ ҳаллу фасл намояд.

Як ҳусусияти хосси таҳқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки номи баъзе қитобноманигороду феҳристнигород, ки ношинохта ҳастанд, дар он зикр ёфта, ба меҳнату заҳмати онҳо арҷузорӣ шудааст. Масалан, муаллиф зикр мекунад, ки “дар ҷамъоварию коркард, гурӯҳбандиву феҳристнигорӣ ва таҳриру ба чоп омадасозии силсиладастури библиографии «Илмҳои ҷамъияти дар Тоҷикистон» саҳми мураттибони он: Л. С. Молчанова, М. Салимшоева, Д. Л. Дисская, А. М. Рыжикова, Ҳ. З. Бузургзаде, Ҳ. З. Махмадова, Н. В. Лебзина, Б. Қасымов, А. И. Васильев, Ҳ. Шоихтиёров, Ҳ. С. Валиходжаева, М. Самеев, М. Т. Суяркулова, А. Г. Саттаров, А. Самиев, Т.Н. Мамонтова, К. В. Малюгина, Н. М. Мелибаева, М. Ф. Шарипова, М. Р. Раджабова, Қ.В. Қиндрӯк ва муҳаррирони масъули нишондиҳанда: Д. Л. Дисская, Л. А. Кононенко, Е. А. Руденко, Л. А. Балуева, беандоза қалон аст” [диссертасия, с. 97]. Албатта, ин гуна нигоҳи мусбат ба фаъолияти библиографии шаҳсони зикршуда, як навъ подоши заҳматҳои қашидаи онҳо мебошад ва ба фаъолияти феҳристнигороди имрӯза такони ҷиддӣ мебахшад.

Дар идома бояд қайд кард, ки муаллиф қӯшидааст, ки набзи библиографияи солҳои 1960-1990-ро пурра омӯзад. Библиографияи тарҷеъиву ҷорӣ ва дигар анвои библиографияро таҳлилу баррасӣ карда, саъӣ намудааст, ки ҳурдтарин дастоварди библиографии он солҳо аз мадди назар дур намонад. Ҳамин қовишиҳову баррасиҳо ҳусни диссертасияро афзун намуда, қиммати илмии онро боло бурдааст. Дар зербобҳои “Рушди библиографияи илмӣ-ёрирасони тоҷик дар

солҳои 1960-1990” ва “Равандҳои рушди библиографияи тавсиявии тоҷик дар солҳои 1960-1990” низ андешарониҳои мантиқиву судманд ба мушоҳида мерасад. Хулосаҳои бобҳо ҳам мантиқӣ пешниҳод гардидаанд.

Дар хулосаи умумии таҳқиқот андешаҳои муҳаққиқ ҷамъбаст гардида, аён мегардад, ки муаллиф қӯшидааст, ки баъзе масъалаҳои мубрамро низ ҳал намояд.

Ҳамин тавр, дар таҳқиқот қӯшиш, талош, чустучӯ, баррасиву қиёс ва саҳми шаҳсии муҳаққиқ ба ҳубӣ эҳсос мегардад. Муаллиф саъю талош намуда, масоили илмии дар пеш гузаштаашро дар сатҳи баланди илмӣ ҳалу фасл кардааст.

Эродҳо оид ба таҳқиқоти диссертатсионӣ.

Аслан таҳқиқоти илмии Нодирзода Сайзароб Сайали мусбӣ арзёбӣ мешавад. Он эродҳое, ки дар ин ҷо пешниҳод мегарданд, ҳусусияти тавсиявӣ дошта, ислоҳи онҳо дар оянда ҳусни корро меафзояд:

1. Хулосаҳо ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот тӯлонианд. Муҳаққиқ метавонист онҳоро мушаххасан дар 4-5 банд ҷамъбаст намояд.

2. Дар диссертатсия оид ба вежагӣ ва низоми воридоти нусхаҳои ҳатмии ройгони ҳучҷатҳо дар солҳои 1960-1990 кам таваҷҷӯҳ зоҳир карда шудааст.

3. Дар яке аз бандҳои вазифаҳои диссертатсия ва яке аз бандҳои фарзияи таҳқиқот ҷамъоварӣ, коркард, мураттабсозии нишондиҳандай библиографии тарҷеъии «Библиографияи библиографияи Тоҷикистон дар солҳои 60-90-уми асри XX» ва таҳияву нашри он зикр гардидааст. Ин кор аз ҷониби диссертант бо таври зарурӣ ҳуб ичро шуда бошад ҳам, аммо маълумот дар бораи ин асари воқеан фундаменталии библиографӣ ҳам дар диссертатсия ва ҳам дар матни автореферати он ниҳоят кам дода шудааст.

4. Дар диссертатсия таҷрибаи хориҷии китобноманигории осори ҷопӣ мавриди омӯзиш, муқоиса ва баҳодиҳӣ қарор нағирифтааст.

5. Дар диссертатсия галатҳои имлӣ ва техникӣ ба назар мерасад. Масалан, дар саҳифаи 147 дар ду маврид қалимаи “Мабҳаз” навишта шудааст, ки галат аст. Инчунин, риоя нагардидани имлои нав низ ба мушоҳида мерасад (дисс., с. 70).

Эродҳои зикршуда ба ҳеч ваҷҳ қиммати илмии диссертатсияро коста намегардонад. Маҷмуан, таҳқиқот анҷомёфта ва барои рушди ояндаи илми библиографииносии тоҷик хеле зарурӣ аст.

**Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА-и
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.**

Сабки навишти хосси диссертатсия аз он гувоҳӣ медиҳад, ки он бешубҳа таҳқиқоти инфиродии диссертант буда, муҳаққик тавонистааст, ки масъалаҳои гузашташударо мутобиқ ба талаботи мавҷуда ҳаллу фасл намояд. Таҳқиқот хеле бомасъулият ичро шуда, дақиқ ба расмият дароварда шудааст. Он комилан ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат мекунад.

**Хулосаи чамъбастӣ оид ба сазовор донистани довталаб ба дараҷаи
илми даҳлдор.**

Хулоса, таҳқиқоти Нодирзода Сайзароб Сайали дар мавзӯи “Таҳаввул ва рушди равандҳои библиографияи тоҷик дар замони шуравӣ (солҳои 1960-1990): дастовардҳо ва мушкилот” ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илми доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091000 – Кори китобдорӣ (6D091001 – Китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва китобшиносӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

номзади илмҳои педагогӣ, муовини
директор оид ба илм, захираҳои иттилоотӣ
ва хизматрасонӣ ба истифодабарандагони
Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллӣ”-и
Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

«26» 09 соли 2025

Камолзода Сайфиддин

Имзои С. Камолзодаро тасдиқ мекунам.
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси
Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллӣ”-и
Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Исломов А.Х.

Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ш. Душанбе, кӯчаи Техрон 5,
Телефон: (+992)918-23-28-22, 221-89-76
E-mail: kamolzoda70@mail.ru

